

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

Ректори Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи

С. Айнӣ, доктори илмҳои таърих,
профессор



Ибодуллоҳода А.И.

86

соли 2025

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертасияи Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар мавзуи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» барои дарёғти дараҷаи доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

Мутобиқати мавзуъ ба ва мӯҳтавои диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мазмuni таҳқиқоти Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар мавзуи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» барои дарёғти дараҷаи доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот ба талаботи мавҷуда мувоғиқ мебошад.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқ. Диссертасияи Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар мавзуи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот ба таҳқиқи масъалаи бисёр мубрам ва саривактӣ бахшида шудааст. Мубрамияти ин таҳқиқотро метавон аз чанд ҷиҳат арзёбӣ намуд:

Нақши муҳими варзиш ва бозиҳои миллӣ дар ҳаёти инсон ва тарбияи насли наврас: Дар муқаддимаи мубрамият дуруст таъкид шудааст, ки варзиш аз замонҳои қадим ҳамчун омили асосии ҳаёти фаъоли инсон дониста мешуд. Бозиҳои миллӣ на танҳо унсури фарҳангӣ, балки воситаи муҳими тарбияи ҷисмонӣ, рушди малакаҳои иҷтимоӣ ва инқишифи шахсияти наврасон мебошанд. Дар шароити мусир, ки таъсири расонаҳои интернетӣ ба тарзи ҳаёти хонандагон метавонад оқибатҳои манғӣ дошта бошад, пайванд додани тарбияи ҷисмонӣ бо арзишҳои миллӣ ва бозиҳои анъанавӣ аҳамияти дучанд

пайдо мекунад. Диссертатсияи мазкур маҳз ба ин самти муҳим таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, роҳҳои истифодаи бозиҳои миллиро дар раванди таълимии мактаб пешниҳод менамояд. Мушкилоти тарзи ҳаёти солим дар байни хонандагони синфҳои болоӣ: Муаллиф ба таври дақиқ нишон медиҳад, ки илми муосир ҳанӯз ба масъалаи тарзи ҳаёти солими хонандагон ба таври алоҳида ва ҳамаҷониба таваҷҷӯҳ накардааст. Ин ҳолат **нигаронкунанда** аст, зоро бетаваҷҷӯҳӣ ба ин қишири чомеа таҳдидҳои ҷиддии иҷтимоиро барои ояндаи насли ҷавон ба бор меорад. Таҳқиқи мазкур кӯшиш менамояд, ки ин ҳолигоҳро пур карда, ба рушди стратегияҳои таълим ва тарбияи ҷисмонӣ бо назардошти бозиҳои миллӣ мусоидат намояд, ки дар натиҷа ба ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни хонандагони синфҳои болоӣ замина мегузорад. Интегратсияи бозиҳои миллӣ ба консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ: Муаллиф масъалаҳои муҳими ворид намудани бозиҳои миллӣ ба дарси тарбияи ҷисмонӣ, ташкили дарс дар асоси онҳо, тартиби идоракунии раванди дарс ва такмили мусбии тарзи ҳаёти хонандагонро тавассути бозӣ баррасӣ менамояд. Ин муносибат имкон медиҳад, ки ҷараёни таълим на танҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ, балки аз нигоҳи фарҳангӣ ва арзиши низ ғанӣ гардад. Масъалаи кам омӯхта шудани бозиҳои миллӣ дар доираи таҳқиқоти тарбияи ҷисмонӣ, ки дар мубрамият зикр гардидааст (танҳо 6,3% рисолаҳо), зарурати ин таҳқиқотро боз ҳам афзун мегардонад. Зарурати ҷаҳонисозии бозиҳои миллӣ: Мубрамият инчунин ба аҳамияти ҷаҳонисозии бозиҳои миллӣ ишора мекунад ва мисолҳои бозиҳои миллиро меорад, ки ба феҳристи Бозиҳои олимпӣ шомил шудаанд (Ҷудо, Тхэквондо, Гуштии юнонӣ-римӣ ва озод, Баскетбол). Ин нукта зарурати омӯзиш ва тарғиби бозиҳои миллиро дар доираи мактаб таъкид мекунад, ки метавонад ба эътирофи байнамилалии онҳо мусоидат намояд.

Аҳамияти таҳқиқот барои илми педагогика: Таҳқиқот имкон медиҳад, ки дониши педагогӣ бо маълумотҳои нав дар самти истифодаи бозиҳои миллӣ дар тарбияи ҷисмонӣ пурра гардад ва консепсияи таълим ва тарбияро аз ҳисоби усул ва методикаи пешрафта такмил дидад. Истифодаи адабиёти таҳассусии самти педагогикаи равонӣ ва педагогикаи қасбии олимони ҳориҷӣ, ки ҷанбаҳои равонии бозиҳои гуногунро баррасӣ мекунанд, ба сатҳи баланди илмии таҳқиқот шаҳодат медиҳад. Пайвандӣ бо барномаҳои давлатӣ: Муҳимтар аз ҳама, диссертатсия дар доираи амалисозии барномаҳои муҳими давлатӣ, аз қабили «Барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026», «Стратегияи миллии рушди маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва «Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмӣ-техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» иҷро шудааст. Ин пайвандӣ баланд будани мубрамият ва аҳамияти амалии таҳқиқотро таъкид менамояд.

Дар маҷмӯъ, мавзӯи диссертатсия аз нигоҳи назарӣ ва амалӣ мубрам буда, натиҷаҳои он метавонанд дар такмили раванди таълиму тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ саҳми арзанда гузоранд.

Дараҷаи асосноккунии гузоришҳои илмӣ, хулосаю пешниҳод, ки дар диссертатсия оварда шудаанд. Диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Ҳудоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» аз лиҳози дараҷаи асосноккунии гузоришҳои илмӣ, хулосаҳо ва пешниҳодот дар сатҳи баланд арзёбӣ мегардад. Муаллиф тавонистааст, ки на танҳо мубрамияти мавзӯро ба таври дақиқ нишон дидад, балки натиҷаҳои бадастомадаро низ бо далелҳои қавӣ ва усуљҳои тадқиқотии муосир асоснок намояд. Асосноккунии илмии гузоришҳо дар диссертатсия аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ пурра асоснок буда, муаллиф таҳлили амиқи адабиёт ва таҳқиқоти соҳаи педагогика, тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро анҷом додааст. Ин таҳлил ҷиҳатҳои омӯхташуда ва камтаҳқиқшударо муайян намуда, роҳҳои нави ҳалли мушкилотро пешниҳод мекунад. Истинод ба асарҳои олимони маъруфи тоҷик, ба мисли Ш. А. Сафаров, ва таҳлили диссертатсияҳои ҳимояшуда дар давраҳои гуногун, маҳсусан пас аз пошӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, гувоҳи таҳлили ҳамаҷонибаи масъала мебошад.

Дақиқӣ ва мантиқияти хулосаҳо. Хулосаҳои диссертатсия ба таври мантиқӣ аз натиҷаҳои таҳқиқот бармеоянд. Муаллиф робитаи назарияи бозиҳои миллӣ ва татбиқи онҳоро дар дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ равшан нишон додааст. Хулосаҳо ҳам ҷанбаҳои назариявиро фаро гирифта, ҳам ба масъалаҳои мушаххаси ворид намудани бозиҳои миллӣ, ташкили дарс, идоракуни раванд ва такмили тарзи ҳаёти солим тавассути бозӣ тамаркуз доранд, ки ин нишон медиҳад онҳо дар амал истифода шуданашон мумкин аст. Муаллиф робитаи назарияи бозиҳои миллӣ ва татбиқи онҳоро дар дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ равшан нишон додааст. Хулосаҳо ҳам ҷанбаҳои назариявиро фаро гирифта, ҳам ба масъалаҳои мушаххаси ворид намудани бозиҳои миллӣ, ташкили дарс, идоракуни раванд ва такмили тарзи ҳаёти солим тавассути бозӣ тамаркуз доранд, ки ин нишон медиҳад онҳо дар амал истифода шуданашон мумкин аст.

Навғонии илмии таҳқиқ ва саҳехии натиҷаҳои гирифташуда. Кори довталаб дорои навғонии баланди илмӣ мебошад, ки онро дар якчанд ҷанбаи муҳим метавон арзёбӣ кард. Муаллиф тавассути таҳқиқи масъалаи тарбияи тарзи ҳаёти солим ҳамчун падидай иҷтимоӣ ва пайванди он бо бозиҳои миллӣ, дар илми педагогикаи муосир саҳми назаррас мегузорад. Навғониҳои асосии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин инъикос ёфтаанд:

– Асосноккунин назариявии истифодаи бозиҳои миллӣ дар тарбияи ҷисмонӣ: Бори нахуст дар ин диссертатсия хусусияти ташаккули тарбияи ҷисмонии мактаббачагон бо дарназардошти истифодаи бозиҳои миллӣ ҳамчун назарияи фаъолияти мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ асоснок карда шудааст. Ин як қадами ҷиддӣ дар таҳияи асосҳои назариявии дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ мебошад, ки аҳамияти фарҳангӣ ва миллии бозиҳоро ба раванди таълим ворид менамояд.

– Таҳлили нави категорияҳо дар сатҳи синфҳои болоӣ: Диссертатсия бори аввал категорияҳои тарзи ҳаёти солим, варзиш ва тарбияи ҷисмониро ҳамчун принципҳои ташкили иштироки васеи хонандагон дар фаъолияти таълимӣ ва тарбиявӣ, маҳсусан дар сатҳи синфҳои болоӣ, таҳлил кардааст. Ин имкон медиҳад, ки муносибати ҳамаҷониба ба тарбияи ҷисмонӣ бо дарназардошти омилҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ роҳандозӣ шавад.

– Саҳми хонандагон дар навсозии системаи донишҳои ҷамъиятий: Таҳқиқот нишон медиҳад, ки хонандагон ба ҳайси иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятий метавонанд тавассути рафтор, сифату малакаи шаҳрвандӣ ва инкишофи донишҳои варзишии миллӣ дар нав кардани системаи донишҳои ҷамъиятий дар хусуси тарзи ҳаёти солим саҳми босазо гузоранд. Ин гузориш як дидгоҳи навро дар педагогика пешниҳод мекунад, ки хонандагонро на танҳо ҳамчун субъекти таълим, балки ҳамчун агенти тағйироти иҷтимоӣ мешиносад.

– Таҳияи соҳтори ҳамгирошудаи кори тарбияи ҷисмонӣ: Дар диссертатсия соҳтори кори тарбияи ҷисмонӣ дар ҳамгироӣ бо тарзи ҳаёти солим таҳия гардида, қисмҳои таркибии он ҳамчун фарҳангӣ шаҳрвандӣ баррасӣ шудаанд. Ин ҳамгироӣ аҳамияти тарбияи ҷисмониро дар ташаккули шаҳрванди комилхуқӯқ ва дорои арзишҳои миллӣ таъкид мекунад.

– Алоқаманд кардани дидактика бо раванди иҷтимоишавӣ: Рисола аввалин кӯшишҳоро дар самти пайваст намудани дидактика ва раванди иҷтимоишавӣ ба роҳ мондааст, ки он назарияи байнифаниро мавриди истифода қарор медиҳад. Ин як равиши инноватсионӣ буда, имкон медиҳад, ки масъалаи тарбияи ҷисмонӣ аз нуқтаи назари васеътар, бо дарназардошти робитаҳои он бо дигар соҳаҳои илмӣ, баррасӣ шавад.

– Ворид намудани назарияи нави ҳамгирои тарбияи анъанавӣ ва миллӣ бо тарбияи замонавӣ: Бори нахуст назарияи нави ҳамгирои тарбияи анъанавӣ ва миллӣ бо тарбияи замонавӣ дар дидактика ворид карда мешавад, ки он хонандагони синфҳои болоиро фаро мегирад. Ин усул ба нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ дар заминаи рушди муосири педагогика мусоидат мекунад.

– Таҳияи ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии падида аз нигоҳи дидактикий: Дар рисола бори нахуст ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии ин падида аз нигоҳи

дидактиկ таҳия шудааст. Ин гузориш нишон медиҳад, ки таҳқиқот на танҳо ба масъалаҳои назариявӣ, балки ба татбиқи амалии натиҷаҳои бадастомада низ таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст.

Саҳехии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада шубҳанопазир буда, тавассути омилҳои зерин таъмин гардидааст:

1. Асосноккунии назариявӣ ва методологӣ: Муаллиф дар таҳқиқоти худ ба пойгоҳи мустаҳками назариявӣ такъя кардааст. Таҳлили амиқи адабиёти илмӣ доир ба педагогика, тарбияи ҷисмонӣ, психологияи варзиш, этика ва сотсиология нишон медиҳад, ки муаллиф аз падидаҳои мавзӯъ ва роҳҳои ҳалли онҳо оғоҳии комил дорад. Истифодаи методҳои гуногуни тадқиқотӣ, ки дар қисмати мубрамият низ ишора шудааст (таҳлили адабиёт, мушоҳида, таҷрибаи педагогӣ, пурсиш), ба ҳамаҷонибагии омӯзиши масъала мусоидат кардааст. Инчунин, таҳлили диссертатсияҳои ҳимояшуда дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ аз солҳои 50-уми асри XX то давраи мусир, дараҷаи баландтари илмии корро таъмин менамояд.

2. Таҳлили ҳамаҷонибаи масъала: Диссертатсия танҳо ба ҷанбаҳои ҷисмонии бозиҳои миллӣ маҳдуд нашуда, инчунин ҷанбаҳои фарҳангӣ, таърихӣ, тарбиявӣ ва иҷтимоии онҳоро мавриди таҳлиз қарор додааст. Ба ин васила, масъалаи тарбияи ҷисмонӣ дар мактаб дар доираи васеътар, бо назардошти таъсири ҷаҳонишавӣ ба ҷомеаи миллӣ, омӯхта шудааст. Инчунин, муқоисаи таваҷҷӯҳ ба варзиши донишҷӯён ва наврасон, ки дар мубрамият оварда шудааст, далели саҳехияти муайян кардани самти асосии таҳқиқот (кор бо наврасон) мебошад.

3. Робита бо барномаҳои давлатӣ: Ин нишон медиҳад, ки натиҷаҳои таҳқиқот танҳо ҳусусияти назариявӣ надошта, балки барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва варзиш қобили истифода мебошанд.

4. Истифодаи маводҳои маҳсуси илмӣ-методӣ: Ба назар гирифтани маводҳои маҳсуси илмӣ-методӣ доир ба тартиби таҳияи таҳқиқотҳои илмӣ дар самти тарбияи ҷисмонӣ ба риояи меъёрҳои илмӣ ва баланд будани сифати тадқиқот гувоҳӣ медиҳад.

Дар маҷмӯъ, навғонии илмӣ ва саҳехии натиҷаҳои бадастомадаи диссертатсияи Қаландарбекова Б. Ҳ. дар он зоҳир мегардад, ки он масъалаи муҳими тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солимро дар заминаи бозиҳои миллӣ аз дидгоҳи нави дидактиկ мавриди таҳқиқ қарор дода, бо ин васила ба рушди илми педагогика ва амалияи таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ саҳми арзанда мегузорад.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ» дорои аҳамияти баланди илмӣ,

амалй, иқтисодй ва ичтимой мебошад. Аз чиҳати илмй, таҳқиқот ба рушди назарияи педагогика, баҳусус методикаи тарбияи ҷисмонӣ, саҳм мегузорад. Бо таҳияи консепсияи нави ҳамгирои бозиҳои миллӣ ба дарси тарбияи ҷисмонӣ ва таҳлили байнифандӣ, диссертатсия доираи донишҳои мавҷудароғанӣ гардонда, зарурати омӯзиши амиқи давраи наврасиро ҳамчун марҳилаи қалидӣ таъкид мекунад. Аҳамияти амалии таҳқиқ дар татбиқи натиҷаҳо дар амалия зоҳир мегардад. Онҳо метавонанд барои таҳияи дастурҳои методӣ, баланд бардоштани сифати таълим, такмили истифоси омӯзгорон ва таҳияи барномаҳои таълимии замонавӣ истифода шаванд.

Консепсияи пешниҳодшуда ба шавқмандии хонандагон нисбат ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. Гарчанде ки тадқиқот мустақиман ба масъалаҳои иқтисодӣ тамарқуз надорад, натиҷаҳои он дорои таъсири мусбати ғайримустақим мебошанд: ташаккули тарзи ҳаёти солим метавонад ҳарочоти тандурустиро қоҳиш дода, ба афзоиши маҳсулнокии қувваи корӣ ва рушди инфрасохтори варзишӣ мусоидат кунад. Аз чиҳати ичтимой, истифодаи бозиҳои миллӣ дар таълим на танҳо ба тарбияи ҷисмонӣ, балки ба таҳқими худшиносии миллӣ, рушди малакаҳои ичтимой ва пешгирии омилҳои манфии ичтимой мусоидат менамояд. Инчунин, татбиқи барномаҳои омӯзишӣ метавонад ба шинохти байналмилалии бозиҳои миллӣ ва баланд гардидани мақоми фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошад. Хулоса, натиҷаҳои таҳқиқ дорои арзиши баланди назариявӣ ва амалии илмӣ буда, ба такмили раванди таълим, рушди шахсият, устувории ичтимой ва беҳбудии иқтисодӣ мусоидат менамоянд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ» аз чиҳати эътиимоднокӣ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ сатҳи баланди илмиро доро мебошад; таҳқиқот бар асоси методологияи мустаҳками илмӣ ва таҳлили васеи адабиёти марбут ба соҳаҳои педагогика, тарбияи ҷисмонӣ, физиология ва психологияи равонӣ анҷом дода шудааст; истифодаи методҳои тадқиқотӣ чун таҳлили адабиёт, мушоҳида, пурсиш ва таҷрибаи педагогӣ бо коркарди омории натиҷаҳо ба дурустии хулосаҳо мусоидат менамояд; хулосаҳо мантиқӣ, пайдарпай ва дар асоси мушкилоти амалии ворид кардани бозиҳои миллӣ ба дарсҳо пешниҳод шудаанд; мутобиқати натиҷаҳо бо барномаҳои давлатӣ ва талаботи муосир аҳамияти амалии онҳоро бештар намуда, заминаи боэътиmod барои истифодаи васеъ дар таҳияи барномаҳои таълимӣ ва таҳқиқоти минбаъда фароҳам меорад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва таҳқиқ. Саҳми шаҳсии Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар таҳияи диссертатсия

мухим ва назаррас арзёбӣ мегардад, зеро ӯ мавзӯи мубрам ва саривактиро интихоб намуда, зарурати ворид намудани бозиҳои миллиро ба дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ бо асосноккунии илмӣ баён кардааст. Довталаб таҳлили ҳамаҷонибаи адабиёти илмӣ, таҳқиқоти пешина ва асарҳои муҳаққиқони соҳаҳои марбутро анҷом дода, нуқсонҳо ва камбудиҳои мавҷударо муайян намудааст. Дар асоси ин таҳлилҳо, ӯ консепсияи наверо пешниҳод кардааст, ки тарбияи анъанавӣ ва миллиро бо усулҳои муосири таълим ҳамгиро менамояд. Пеша гирифтани чунин равиш ба таҳияи соҳтори нави дарс ва пешниҳоди роҳҳои амалӣ барои истифодаи бозиҳои миллӣ дар мактабҳо замина фароҳам овардааст. Хулосаҳо ва тавсияҳои пешниҳодгардида на танҳо аҳамияти илмӣ, балки арзиши баланди амалӣ доранд. Инчунин, довталаб таҳқиқоти худро бо барномаҳои давлатии соҳаи маориф ва варзиш пайванд дода, ба татбиқи амалии натиҷаҳо ва рушди соҳа саҳм гузоштааст. Аз раванди таҳқиқот бармеояд, ки ӯ тамоми марҳилаҳоро мустақилона ва бо масъулияти баланд иҷро намуда, қобилияти таҳлилӣ, фикронии илмӣ ва ташаббускории худро ба таври равshan нишон додааст.

Нашири натиҷаҳои таҳқиқ дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Мавҷудияти интишороти зиёд аз рӯйи мавзӯи диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Ҳудоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» гувоҳи фаъолияти баланди илмӣ-таҳқиқотӣ ва асоснокии натиҷаҳои бадастомада мебошад. Махсусан, қайд карда мешавад, ки нуқтаҳои асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои таҳқиқот дар 2 монография, 30 мақолаи илмӣ ба табъ расидаанд. Аз ин теъдод, 15 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай феҳристи тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд. Мавҷудияти ду монография аз рӯйи мавзӯи диссертатсия низ махсус қобили таваҷҷӯҳ аст. Монографияҳо шакли муқаммали муаррифии натиҷаҳои таҳқиқот буда, ба таҳлили амиқ ва ҳамаҷонибаи масъала имкон медиҳанд. Ин нишондиҳандай он аст, ки муаллиф на танҳо тавонистааст як масъалаи муайянро ҳал намояд, балки як системаи муайяни донишҳоро дар доираи мавзӯи худ ташаккул додааст. Дар маҷмӯъ, шумораи зиёд ва сифати интишороти Қаландарбекова Б. Ҳ. аз рӯйи мавзӯи диссертатсия далели пуррагӣ, асоснокӣ ва аҳамияти илмӣ ва амалии таҳқиқоти ӯ буда, ба дарёғти дараҷаи илмии докторӣ ба таври комил мусоидат менамояд.

Арзёбии мазмунни диссертатсия ва дараҷаи ба итмом расидани он. Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Ҳудоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои

таҳсилоти миёнаи умумӣ» дар ҳаҷми 343 саҳифа бо соҳтори иборат аз муқаддима, 5 боб, ҳулоса, рӯйхати адабиёт ва замима таҳия гардидааст.

Муқаддимаи диссертатсияи довталаб мубрамияти мавзуи таҳқиқот ва зарурати ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни хонандагон, ки зери таъсири манфии расонаҳои интернетӣ қарор доранд, ишора намуда, нақши бозиҳои миллиро ҳамчун воситаи муҳими тарбияи ҷисмонӣ ва фарҳангӣ баррасӣ менамояд. Муаллиф нишон медиҳад, ки дар илми мусир масъалаи тарзи ҳаёти солими хонандагон кам омӯхта шудааст ва тавассути таҳлили асарҳои олимони ватаниӣ ва хориҷӣ, инҷунин пайвастагии таҳқиқот бо барномаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мубрамӣ ва аҳамияти назарраси илмӣ ва амалии кори ҳудро асоснок менамояд. Диссертатсия самтҳои мушахҳаси ворид намудани бозиҳои миллӣ ба дарс, ташкил ва идоракуни онҳоро таҳлил карда, ҳадаф дорад донишҳои педагогиро дар ин самт такмил дидҳад.

Боби 1-уми диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Ҳудоёрбековна заминаи мустаҳками назариявӣ ва методологӣ-ро барои таҳқиқоти ў дар бораи нақши бозиҳои миллӣ дар дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ фароҳам меорад. Ин боб аз се зербоб иборат аст:

1. Таҳлили назариявии бозӣ: Дар ин зербоб, муаллиф асосҳои назариявии бозиро ҳамчун омили муҳими тарбияи ҷисмонӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар насли наврас баррасӣ карда, ақидаҳои олимони барҷастаро таҳлил менамояд.

2. Таснифи бозӣ: Зербоби дуюм ба таснифи функционали ва дидактикаи бозиҳо, маҳсусан бозиҳои миллӣ, тамаркуз мекунад ва мавқеи онҳоро дар системаи таълим ва тарбияи хонандагони синфҳои болоӣ муайян месозад.

3. Таносуби бозиҳои миллӣ ва ғайримиллӣ: Дар зербоби сеюм муаллиф муқоисаи истифодаи бозиҳои миллӣ ва ғайримиллиро дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ анҷом дода, бартарихо ва маҳдудиятҳои ҳар қадомеро бо такя ба ҷанбаҳои эмпирӣ баррасӣ мекунад.

Дар маҷмӯъ, ин боб бо асоснокии илмӣ ва аҳамияти амалии ҳуд баёнгари дарки амиқи муаллиф аз мавзӯъ буда, корро барои идомаи таҳқиқоти амалӣ омода месозад.

Боби 2-юми диссертатсияи Қаландарбекова ба таҳлили методӣ ва ҳамкории мактаб, ҷомеа ва оила дар амсиласозии дарси тарбияи ҷисмонӣ ва ҳавасмандгардонии хонандагони синфҳои болоӣ дар соҳаи варзиш ва бозиҳои миллӣ баҳшида шудааст. Ин боб ҷанбаҳои амалии татбиқи консепсияи пешниҳодшударо баррасӣ мекунад ва аз ду зербоб иборат аст:

Зербоби 2.1 ба таҳияи методика, шаклҳо ва амсиласозии дарси тарбияи ҷисмонӣ дар асоси бозиҳои миллӣ тамаркуз мекунад. Муаллиф дар ин қисмат

усулҳои мушаххаси ворид намудани бозиҳои миллиро ба раванди таълим, тарҳрезии дарсҳо ва идоракуни онҳоро пешниҳод кардааст.

Зербоби 2.2 аҳамияти фаъолияти муштараки мактаб ва оиларо дар тарбияи тарзи ҳаёти солими хонандагон тавассути бозиҳои серҳаракати миллӣ баррасӣ менамояд. Тамаркуз ба анъанаҳои педагогикаи ҳалқӣ дар ин замина, ба аҳамияти фарҳангии ин ҳамкорӣ ишора мекунад ва роҳҳои ҷалби волидайн ва ҷомеааро ба раванди тарбияи ҷисмонӣ нишон медиҳад.

Дар маҷмӯъ, Боби 2-юм ба ҷанбаҳои амалӣ ва татбиқии таҳқиқот дикқат дода, роҳҳои мушаххаси татбиқи назарияи бозиҳои миллиро дар шароити муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ нишон медиҳад ва аҳамияти ҳамкории васеъро дар ин раванд таъқид мекунад.

Боби 3-юми диссертатсия ба тарбияи тарзи ҳаёти солим ва раванди иҷтимоишавии хонандагони синфҳои болоӣ дар самти варзиш ва дарси тарбияи ҷисмонӣ бахшида шудааст. Ин боб аҳамияти фарҳангӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоии бозиҳои миллиро дар раванди тарбияи ҷисмонӣ амиқтар таҳлил мекунад ва аз се зербоб иборат аст:

Зербоби 3.1 ба нақши варзиш ва бозиҳои миллиро ҳамчун омили асосии тарбияи тарзи ҳаёти солим ва моҳияти тарбиявии онҳоро барои ҳисси ҳудшиносии миллӣ ва ватандӯстии хонандагони синфҳои болоӣ таҳлил менамояд.

Дар зербоби 3.2, муаллиф ба ҷанбаҳои эмпирикӣ ва равонии дарси тарбияи ҷисмонӣ бо истифода аз ҷанбаҳои ассотсиативии риояи қоида ва омилҳои ахлоқӣ ва иҷтимоӣ дикқат медиҳад. Ин қисмат ба таҷрибаи амалӣ ва таъсири равонии бозиҳо ба хонандагон асос ёфтааст.

Зербоби 3.3 ба амсиласозӣ дар асоси педагогикаи ҳалқӣ дар амалияи педагогӣ тавассути бозиҳои миллӣ бахшида шудааст. Ин қисмат усулҳо ва намунаҳои татбиқи бозиҳои миллиро бо дарназардошти анъанаҳои тарбияи миллӣ пешниҳод мекунад.

Дар маҷмӯъ, боби сеюм нишон медиҳад, ки диссертатсия на танҳо ба ҷанбаҳои ҷисмонӣ, балки ба ташаккули ҳамаҷонибаи шаҳсият тавассути воситаҳои миллии тарбия низ дикқат медиҳад.

Боби 4-уми диссертатсия ба рушди равонӣ, ангезаҳо ва ҳавасмандсозии хонандагон тавассути бозиҳои миллӣ ба варзиш тамаркуз мекунад. Ин боб ҷанбаҳои психологи истифодаи бозиҳои миллиро барои ҷалби хонандагон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш меомӯзад ва аз се зербоб иборат аст:

Зербоби 4.1 нақши бозиҳои миллиро дар рушди равонӣ ва физиологии хонандагони синфҳои болоӣ таҳлил мекунад. Дар ин қисмат, муаллиф таъсири бозиҳоро ба тафаккур, эҳсосот, ирода ва инҷунин ба саломатии ҷисмонии хонандагон баррасӣ кардааст.

Зербоби 4.2 ба ангезаҳои варзишгарони наврас ва мувофиқати онҳо бо барномаи дарсии тарбияи ҷисмонӣ дикқат медиҳад. Ин қисмат омилҳоеро, ки хонандагонро ба варзиш ҷалб мекунанд, муайян намуда, чӣ гуна барномаи дарсӣ метавонад ин ангезаҳоро тақвият бахшад, нишон медиҳад.

Зербоби 4.3 ба ҷанбаҳои ҳавасмандкуни хонандагони синфҳои болоӣ ба дарси тарбияи ҷисмонӣ дар асоси бозиҳои миллӣ бахшида шудааст. Муаллиф дар ин ҷо усулҳо ва стратегияҳои мушаҳҳаси ҳавасмандгардониро пешниҳод кардааст, ки бозиҳои миллиро ҳамчун воситаи асосӣ истифода мебаранд.

Дар маҷмӯъ, Боби 4-ум ба аҳамияти омилҳои равонӣ ва ҳавасмандкуни дар раванди тарбияи ҷисмонӣ дикқат медиҳад. Он нишон медиҳад, ки чӣ гуна бозиҳои миллӣ метавонанд на танҳо рушди ҷисмониро таъмин кунанд, балки инчунин ба ташаккули ангезаҳои дохилӣ ва рушди ҳамаҷонибаи шаҳсияти хонандагон мусоидат намоянд.

Боби 5-уми диссертатсия ба таҳлили ғоявӣ ва амсиласозии дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ бо истифода аз бозиҳои миллӣ бахшида шудааст. Ин боб аҳамияти фарҳангӣ ва иҷтимоии бозиҳои миллиро дар ташаккули ҳуввияти миллӣ ва рушди фарҳангӣ ҷисмонӣ таъкид мекунад. Он аз се зербоб иборат аст:

Зербоби 5.1 ҷанбаҳои ҳуввияти ғоявии дарси тарбияи ҷисмониро бо истифодаи бозиҳои миллӣ баррасӣ менамояд. Дар ин қисмат, муаллиф нақши бозиҳои миллиро дар ташаккули ҳисси мансубият, ватандӯстӣ ва арзишҳои миллӣ таҳлил кардааст.

Зербоби 5.2 ба натиҷаи сифатнокии методӣ ва тарбиявии бозиҳои миллиро ҳамчун арзиши миллӣ дар байни хонандагони синфҳои болоӣ тамаркуз мекунад. Ин қисмат самаранокии бозиҳои миллиро аз нигоҳи методӣ ва тарбиявӣ, инчунин қадршиносии онҳоро ҳамчун мероси фарҳангӣ нишон додааст.

Зербоби 5.3 нақши бозиҳои миллиро ҳамчун омили иҷтимоишавӣ ва рушди фарҳангӣ ҷисмонӣ дар миёни хонандагони синфҳои болоӣ баррасӣ менамояд. Дар ин ҷо, муаллиф нишон додааст, ки чӣ гуна бозиҳои миллӣ ба ташаккули малакаҳои иҷтимоӣ, ҳамкорӣ ва таҳқими муносибатҳои байнишахсӣ мусоидат мекунанд.

Дар маҷмӯъ, Боби 5-ум ба аҳамияти бузурги фарҳангӣ ва иҷтимоии бозиҳои миллӣ дикқат медиҳад. Он на танҳо дарси тарбияи ҷисмониро ҳамчун воситаи рушди ҷисмонӣ мебинад, балки онро ҳамчун майдони ташаккули ҳуввияти миллӣ, арзишҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҷисмонии солим дар байни хонандагони синфҳои болоӣ муаррифӣ мекунад.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии атестатсионии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тартиби таҳияи диссертатсия ва автореферат мутобиқ ба талаботи Даствурамал оид ба барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаҳои илмӣ – доктори фалсафа (PhD), номзади илм ва доктори илм – таҳия шудааст. Автореферати диссертатсия муҳтавои муҳтасари рисоларо инъикос намуда, тасаввуроти дақиқ дар бораи моҳияти таҳқиқот ва натиҷаҳои бадастомадаи муаллифро фароҳам меорад. Натиҷаҳои бадастомада, эътимоднокӣ, хулоса ва тавсияҳо дар асоси талаботи Комиссия ва Даствурамал ба таври илмию-методӣ асоснок карда шуда, ба миқдори коғӣ бо пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ, инчунин бо мисолҳо ва ҷадвалҳо мустаҳкам шудаанд. Матни диссертатсия мутобиқ ба муқаррароти Даствурамал равон, дақиқ ва бо забони тоҷикӣ ба таври босаводона таҳия гардида, сохтори он, ҷойгиркунии қисмҳои гуногун, пайвастӣ мантиқӣ ва мутасилии маводи илмӣ пурра риоя шудааст.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. Тахассуси илмии довталаб – Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна ба ихтисоси илмии дарҳостшаванд – дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мутобиқат мекунад.

Эроҷҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба диссертатсия. Диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Худоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ барои хонандагони синфҳои болоӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» як таҳқиқоти ҳамаҷониба ва арзишманд дар соҳаи педагогика мебошад. Аммо, сарфи назар аз бартариҳои зиёди он, дар раванди шиносӣ бо кор чанд нуктае ба назар мерасад, ки метавонанд ҳамчун эрод пешниҳод шаванд:

1. Гарчанде ки дар муқаддима ва бобҳои диссертатсия ба истифодаи методҳои таҳқиқотӣ, аз қабили таҳлили адабиёт, мушоҳида ва пурсиш ишора шудааст, тафсилоти дақиқ оид ба таҷрибаи педагогӣ, аз ҷумла: гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ, муддати таҷриба, методҳои мушаҳхаси ҷенкунӣ ва арзёбии натиҷаҳо, коркарди омории маълумотҳои бадастомада дар матни пешниҳодшуда кам ба назар мерасанд. Мавҷудияти ин маълумотҳо дар диссертатсия дараҷаи эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои амалиро боз ҳам баландтар мебарад. Ҳатто агар ин ҷузъиётҳо дар бобҳои дохилӣ оварда шуда бошанд ҳам, ишораи муҳтасар ва возех дар муқаддима ё хулоса метавонист арзиши методологии корро афзун гардонад.

2. Дар унвонии диссертатсия ибораи «консепсияи дарси тарбияи ҷисмонӣ» истифода шудааст. Дар ҳоле ки мазмуни диссертатсия ба таҳияи усулҳо ва ҷанбаҳои назариявии истифодаи бозиҳои миллӣ дар дарсҳои

тарбияи чисмонӣ равона шудааст, мушаххасан таъриф ва тавсифи пурраи «концепсия» ҳамчун як системаи муайяни принсипҳо, усулҳо ва шаклҳо дар матни пешниҳодшудаи муқаддима ба таври кофӣ инъикос наёфтааст.

3. Дар баъзе ҷойҳо, баъзе ибораҳо метавонанд дақиқтар ифода ёбанд. Масалан: «Илми мусир ҳанӯз масъалаи тарзи ҳаёти солими хонандагонро дар алоҳидагӣ мавриди омӯзиш қарор надодааст» – ин изҳорот метавонад каме муболигаомез бошад, зеро таҳқиқот дар ин самт вучуд доранд, ҳарчанд шояд на ба таври ҳамаҷонибае, ки муаллиф дар назар дорад. Шояд дақиқтар бошад, ки «кам омӯхта шудааст» ё «ба таври кофӣ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст, хусусан дар контексти бозиҳои миллӣ дар Тоҷикистон».

4. Дар матни диссертатсия ва автореферат баъзе ғалатҳои имлой ва техники вучуд доранд, ки онҳо бояд ислоҳ карда шаванд.

Албатта ин эродҳо ба сифати умумии диссертатсия таъсири ҷиддӣ намегузоранд ва бештар хусусияти тавсиявӣ доранд, ки ҳадафашон боз ҳам такмил додани матн ва возехияти баёни натиҷаҳои таҳқиқот мебошад.

Хуносай умумӣ оид ба диссертатсия. Диссертатсияи Қаландарбекова Бунавша Ҳудоёрбековна дар мавзӯи «Назарияи бозиҳои миллӣ дар доираи концепсияи дарси тарбияи чисмонӣ барои хонандагони синфҳои болӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот дар сатҳи зарурии илмӣ анҷом ёфта, аз ҷиҳати мазмун ва талаботи мавҷуда мутобиқ мебошад.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии атестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот сазовор аст.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз аз тарафи эксперт, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Самиев Тоҳир Абдусамадович мураттаб шудааст.

Тақризи муассисаи пешбар дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, ки дар он довталаби дараҷаи илмӣ Қаландарбекова Бунавша Ҳудоёрбековна иштирок ва бо маърӯза баромад намуд, баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

Дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-методии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 14 нафар устодони иштирок

намуданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: "тарафдор" - 14 нафар, "бетараф" - нест, "муқобил" - нест. (Қарори ҷаласаи вазеи семинари илмӣ-методии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз 23.06. 2025, №8/11).

Раиси ҷаласаи вазеи семинари
илмӣ-методӣ, мудири кафедраи
умумидонишгоҳии педагогикаи
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

Мансурова Ҷ.С.

Эксперти таҳқиқоти диссертационӣ,
дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии
педагогикаи Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
номзади илмҳои педагогӣ

Самиев Т.А.

Котиби ҷаласаи вазеи семинари
илмӣ-назариявӣ, номзади
илмҳои педагогӣ

Арбобова Ф.

Маълумот барои тамос: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ, 121; Тел: +992 (37) 224 13 83,
E-mail: info@mail.ru, www.tgpu.tj

Имзои Ҷ.С. Мансурова, Т.А. Самиев ва Ф. Арбобоваро
Тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ



Мустафозода А.